

*Ба шўрои диссертатсиини 6D.KOA-014 назди  
Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди  
Тоҷикистон (Суроға: 734067, ш. Душанбе, кӯчаи  
Наҳимов 64/14)*

## **Тақриз**

**Муқарризи расмӣ ба диссертатсияи Солиев Нодирҷон Амрохонович дар мавзӯи «Нақши андозбандии ғайримустақим дар танзими андозии иқтисодиёти миллӣ (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон)» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси: 08.00.07 – Молия, муомилоти пулӣ ва қарз.**

**Мутобиқати диссертатсия ба шинонномаи ихтисоси илмӣ.** Диссертатсия ба бандҳои зерини Шинонномаи ихтисосҳои КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯйи ихтисоси 08.00.07 - Молия, муомилоти пулӣ ва қарз: банди 2.4. «Пешгӯй ва банақшагирии буҷетӣ ва андоз дар шароити иқтисоди бозорӣ»; банди 2.5. «Танзими андозии баҳшҳои иқтисодиёт»; банди 2.9. «Асосҳои концептуалӣ, афзалиятҳои сиёсати андоз ва самтҳои асосии ислоҳоти низоми андози муосир»; банди 3.14. «Назария, методология ва мағҳумҳои асосии андозбандии субъектҳои соҳибкорӣ»; банди 3.15. «Оптимизатсияи портфели андозии субъектҳои соҳибкорӣ» мувофиқат менамояд.

**Муҳимияти мавзӯи диссертатсия.** Низоми муосири андоз дар ҳоли имрӯз яке аз воситаҳои асосии танзими иқтисодиёт ва соҳаҳои иҷтимоӣ мебошад. Зоро маҳз бо ёрии он давлат даромади миллиро тақсим менамояд. Ҳамчунин низоми андоз дар идоракунигардиши молиявӣ ҷойгоҳи маҳсусро ишғол намуда, давлат тавассути он вазифаҳои идоракунӣ ва танзимиро ба ҷо меоварад.

Коҳишёбии сарбории андоз ба истеҳсолот ва хизматрасонӣ аз ҳисоби кам кардани андозҳои мустақим самараноктар аст, зоро андозбандии мустақим, бар хилофи андозбандии ғайримустақим, хосияти барнагардонидашаванда дорад. Меъёрҳои пасти андоз аз фоида ва андоз аз даромад ба субъектҳои хочагидор имкон медиҳанд, ки ба ихтиёри худ бештар маблағ гиранд ва мувофиқан имкони васеи идора кардани онҳоро пайдо кунанд.

Илова бар ин, дар холати ба равандҳои бозорӣ даҳолат накардани давлат, андоз ба воситаи самараноку пуртасири танзими давлатии иқтисод ва соҳторҳои алоҳидаи он табдил ёфта метавонад. Бо мусоидати низоми андоз давлат таносуби тақсим ва азnavтақсимкуни фоидаҳои иқтисодиро аз нигоҳи макроиқтисод ва микроиқтисод дар ҷомеа ҳатмӣ ва қатъӣ муқаррар менамояд.

Андозҳои ғайримустақим бо бисёр сабабҳо ҷолибанд: ин ҳам хусусияти баргардондашавандҳои ҳангоми ба истеҳсолкунандагон ва соҳибкорон фурухтан ва ҳам манбаи устувори даромади низоми буҷет мебошад; бо маҷмӯи андозҳои ғайримустақим ва меъёрҳои дифференсиалии онҳо усули прогрессивӣ ва аз ин рӯ одилона андозбандии даромадҳои гурӯҳҳои гуногуни иҷтимоиро ба даст овардан мумкин аст.

Дар баробари ҳуд баҳри ноил гардидан ба ҳадафҳои дар стратегияи миллӣ пешбинӣ гардида, саноатикунонӣ ва таҳқими фаъолияти инноватсионӣ тақмили низоми андозбандии ғайримустақим рӯи кор омадааст, ки мақсаду вазифа ва муҳиммияти мавзӯи таҳқиқотро муайян мекунанд.

**Дараҷаи навгониҳои дар диссертатсия бадастомода ва нуқтаҳои илмие, ки барои ҳимоя пешниҳод мешаванд.** Кори диссертатсионии Солиев Нодирҷон Амроҳонович аз лиҳози навгониҳои илмӣ, таҳлили равишҳои назариявию методологии ба ҳуд ҳос дорад, ки қобили таваҷҷӯҳ аст. Вобаста аз ин навгонии илмии кори диссертатсионӣ аз омӯзиши назарияи андозҳои ғайримустақим ва таъсири онҳо ба рушди иқтисоди миллӣ, инчунин таҳияи пешниҳодҳо оид ба тақмили механизми ҷамъоварӣ ва идоракунии онҳо дар шароити рушди индустрialiй-инноватсионӣ иборат аст.

Ба муҳимтарин натиҷаҳои илмие, ки дар таҳқиқот аз ҷониби муаллиф ба дастоварда шудаанд, дохил мешаванд:

- тафсири муаллифии моҳияти иқтисодии танзими андозӣ ҳамчун усули ғайримустақими таъсири давлат ба рафтори субъектҳои хочагидор тавассути фишангҳои гуногуни андоз барои ноил шудан ба натиҷаҳои дилҳоҳ дар доираи сиёсати андоз дода шуда, имконияти истифодабарии фишангҳои муҳимтарини он (муносибкуни төъдоди намудҳои андоз, объекти андозбандӣ, заминаи андоз, меъёрҳои андоз, имтиёзҳои андоз ва мӯҷозоти андозӣ) ошкор карда шудааст;

- дар кори диссертатсионӣ афзалият ва камбудиҳои андозбандии ғайримустақимро дар муқоиса бо андозбандии мустақим ошкор намуда, афзоиши нақши андозбандии ғайримустақимро дар шароити гузараш ба модели рушди индустрialiй – инноватсионӣ асоснок ва имкониятҳои андозҳои

ғайримустақим дар танзими равандҳои иҷтимоию иқтисодӣ, ки дар сатҳи микро ва макроиқтисоди миллӣ ба амал меоянд, ошкор карда шуданд;

- муаллиф механизми таъсири андозбандии ғайримустақим ба ММД ва даромадҳои буҷет дар сатҳҳои макро ва микроиқтисод ҳангоми баланд ва ё пастшавии меъёри андозҳои ғайримустақим дар шароити рақобати комил ва иқтисоди муосири Ҷумҳурии Тоҷикистон асоснок намудааст, ки имконияти пешгӯии таъсири андозҳои ғайримустақимро ба ҳаҷми талаботи маҷмуй ва суръати рушди иқтисодӣ васеъ менамояд;

- натиҷаҳои таҳқиқоти ретроспективӣ имкон доданд ки таҳаввули системаи андозбандии ғайримустақимро тавсиф кунанд ва самаранокии онро дар давраҳои гуногуни таърихӣ арзёбӣ кунанд;

- таҳқиқоти муқоисавии моделҳои хориҷии андозбандии ғайримустақим бо мақсади ошкор намудани татбиқи эҳтимолии онҳо дар низоми андози Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида шуд;

- пешниҳодҳо доир ба такмили низоми андозбандии ғайримустақим дар шароитҳои имрӯзai Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба таъмини пурраи воридоти андозҳои ғайримустақим ба низоми буҷети кишвар таҳия карда шудаанд.

### **Дараҷаи асоснокӣ ва эътиомнокии муқаррароти илмӣ, хулосаҳо ва тавсияҳои дар кори диссертатсионӣ баёнгардида.**

Дар раванди ҳалли илмии масъалаҳои гузошташуда муаллиф равишиҳои гуногуни илмиро мавриди таҳқик қарор дода, оид ба муайяннамоии моҳияти андозҳои ғайримустақим чунин хусусиятҳоро асоснок кардааст: а) пайдоиши андозҳои ғайримустақим натиҷаи амали қонуни иқтисодии афзоиши bemailoni талабот ва мушкилот буда, рафъи ин мушкилот ба танзими давлатии соҳаи иқтисод вобаста аст; б) андозҳои ғайримустақим аз рӯи моҳияти иқтисодии худ андоз аз ҳарочоти истеъмолӣ буда, ба ин васила интихоб, талабот ва имкониятҳои истеъмолкунандагонро маҳдуд мекунанд. Унвонҷӯ дар доираи таҳқиқоти муҳиммияти андозҳои ғайримустақимро дар ҳоли имрӯз хуб дарк намуда, ҳолати кунунии онро дар низоми арзёбӣ намудааст. Ин имкон додааст, ки муаллиф принсипҳо ва такмили механизмҳои пардоҳти андозҳои ғайримустақимро асоснок намояд.

Ба фикри мо муқаррароти назариявӣ ва методологии, ки дар диссертатсия асоснок шудаанд, баҳри мукаммалгардонии низоми андозӣ, маҳсусан андозҳои ғайримустақим ва ҷойгоҳи он дар рушди иқтисодиёти ба саноат нигаронида шуда, замина фароҳам меоваранд.

Заминаҳои назариявии таҳқиқотро асарҳои бунёдии илмии олимони ватаниву хориҷӣ, дар соҳаи андоз, назарияи умумии андозбандӣ, андозбандии ғайримустаким ташкил медиҳанд. Дар кори диссертационӣ унвонҷӯ муқаррароти концептуалии равиши систематикӣ барои омӯзиши сифатӣ ва миқдорӣ муайян кардани андозбандии ғайримустаким, инчунин таъсири он ба ташаккули даромадҳои буҷети кишвар истифода намудааст. Ҳамчунин зимни таҳқиқот усулҳои зерин истифода шуданд: таҳлили таърихӣ ва мантиқӣ, таҳлили оморӣ, таҳлили муқоисавӣ, таҳлили иқтисодӣ, абстраксияи илмӣ. Ҳамаи ин бешубҳа эътиимоднокии муқаррароти илмии кори диссертациониро инъикос менамоянд.

**Соҳтор ва ҳаҷми диссертасия.** Муқаддима, се боб, хулоса ва тавсияҳо соҳтори диссертасияро ташкил медиҳанд ва рӯйхати адабиёти истифодашуда 230 номгӯйро дар бар мегирад. Кори илмӣ дар ҳаҷми 182 саҳифаи чопи компьютерӣ таҳия гардида, дар он 14 ҷадвал, 7 расм, 5 диаграмма ва 3 замима ҷой дода шудаанд.

**Дар боби якум «Асосҳои назариявӣ-методологии андозбандии ғайримустаким»,** таҳаввули ақидаҳои илмӣ оид ба моҳияти иқтисодӣ ва вазифаҳои андоз, асосҳои назариявӣ-методологии андозбандии ғайримустаким, таҷрибаи кишварҳои хориҷӣ дар татбиқи андозбандии ғайримустаким мавриди таҳқиқ қарор гирифтаанд.

Дар асоси омӯзиш ва низомбандии андешаҳои назариявӣ унвонҷӯ ҳусусияти дутарафа ва ду ҷанбаи асосии андозҳоро муайян кардан мумкин аст. Андозҳо пардохтҳои ҳатмӣ буда, давлат аз шаҳрвандон ва ташкилотҳо барои маблағгузории вазифаҳои худ меситонад. Гарчанде ки баъзе андозҳо метавонанд бо хидматҳои мушаххаси давлат (ба монанди андози амвол) алоқаманд бошанд, дар маҷмуъ, системаи андоз барои маблағгузории доираи васеи барномаҳои давлатӣ, аз мудофиа то маориф ва тандурустӣ хизмат мекунад. Давлат метавонад низоми андозро барои аз нав тақсим кардани даромад, дастгирии соҳаҳои муайяни 30 иқтисодиёт ва ҳалли мушкилоти иҷтимоӣ истифода барад (С.14-30).

Аз таҳқиқоти илмии гузаронидашуда дар диссертасия унвонҷӯ оид ба моҳият ва ҳусусиятҳои андозҳои ғайримустаким хулосаҳои зерин баровардааст:

- пайдоиши андозҳои ғайримустаким натиҷаи амали қонуни иқтисодии афзоиши бемайлони талабот ва мушкилот буда, рафъи ин мушкилот ба танзими давлатии соҳаи иқтисод вобаста аст;

- андозҳои ғайримустақим аз рӯйи моҳияти иқтисодии худ андоз аз ҳарочоти истеъмолӣ буда, ба ин васила, интихоб, талабот ва имкониятҳои истеъмолкунандагонро маҳдуд мекунанд. Онҳо ба даромади истеъмолкунандагон вобастагии ғайримустақим дошта, ба пайдоиши зиддиятҳои иқтисодию институционалӣ ва иҷтимоӣ дар байни давлат ва андозсупорандагон оварда мерасонанд. Сатҳи онҳо, дар баробари табдил додани андозҳои адвалорӣ ба андоз аз арзиши иловашуда, ба афзоиши даромадҳои омилӣ дар натиҷаи баланд бардоштани дараҷаи тафриқашавии андозбандии мустақим вобаста мебошад;

- табиати ҳуқуқии андозҳои ғайримустақим аз он иборат аст, ки онҳо тибқи қонунгузорӣ ҳатман ба арзиши молҳо ё тарифҳо барои хидматҳо дохил карда мешаванд. Ҳамин тарик, давлат ба худ даромади устувори буҷетро кафолат медиҳад;

- дараҷаи демократикунонии андозҳои ғайримустақим, назорати ҷомеаи шаҳрвандӣ аз болои истифодаи мақсадноки даромадҳои андозии он нисбат ба андозҳои мустақим пасттар аст, ки ин на танҳо дараҷаи баланди мутамарказии онҳо, балки пеш аз ҳама, дар шакли ғайримустақими ниҳонӣ ба воситаи нарҳ ситонидани онҳо мебошад (С.47-48).

Унвончӯ таҷрибаи хориҷиро оид ба андозҳои ғайримустақим мавриди омӯзиш қарор дода, имкониятҳои тадбиқи чунин таҷрибаи кишварҳоро Олмон, Лахистон, Италия, Фаронса дар низоми андозии Ҷумҳурии Тоҷикистон меъёри андоз аз арзиши иловашударо вобаста ба гурӯҳҳои алоҳидаи молҳои истеъмолӣ тафриқа намудан зарур донистааст (С.54-60).

**Боби дуюм «Нақш ва мақоми андозбандии ғайримустақим дар танзими андозии иқтисодиёт»,** Моҳият, принсип ва механизми танзими андоз дар иқтисодиёти мусосир, ҳусусиятҳои андозбандии ғайримустақим ва нақши он дар танзими андозии иқтисодиёти миллӣ баррасӣ гардида, таъсири андозҳои ғайримустақим ба рушди иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон арзёбӣ гардидаанд.

Муаллиф ба маврид таъкид кардааст, ки низоми андоз дар се сатҳ танзим карда мешавад: давлатӣ, минтақавӣ ва маҳаллӣ. Дар ҳар сатҳи меъёрҳои андоз, пойгоҳҳои андоз муқаррар карда мешаванд ва инчунин, имтиёзҳои гуногуни андоз дода мешаванд. Сатҳи давлатӣ одатан андозҳои калидӣ, аз қабили андоз аз даромад, андоз аз арзиши иловашуда ва аксизҳоро муайян мекунад, дар ҳоле ки мақомоти минтақавӣ ва маҳаллӣ метавонанд меъёрҳоро танзим ё барои маблағгузории эҳтиёҷоти маҳаллӣ андозҳои иловагӣ ҷорӣ кунанд. Ҳадафи асосии сиёсати андоз таъмини воридоти буҷа

барои маблағгузории харочоти давлатӣ, инчунин ноил шудан ба ҳадафҳои гуногуни иқтисодӣ ва иҷтимоӣ, аз қабили дастгирии соҳаҳои муайян, мубориза бо нобаробарӣ ва ҳавасмандгардонии рушди иқтисодӣ мебошад (С.65).

Дар диссертатсия омадааст, ки ҳадафи танзими андоз фароҳам овардани муҳити мусоиди иқтисодӣ тавассути таъсири мақсаднок ба муносибатҳои андоз мебошад. Ин бо истифода аз воситаҳои гуногуни андоз, аз қабили меъёрҳо, имтиёзҳо ва тарҳҳо, ки ҳамчун фишанг барои таъсир ба фаъолияти иқтисодӣ хизмат мекунанд, ба даст оварда мешавад. Бо ин ақидаронии муаллиф рози шудан мумкин аст, зоро бо воситаи танзими андоз давлат метавонад сармоягузориро ҳавасманд кунад, тиҷорати хурд ва миёнаро дастгирӣ ва тавассути тақсимоти даромад ба адолати иҷтимоӣ мусоидат кунад (С.69).

Муаллиф қайд кардааст, ки бо дарназардошти нақши афзояндаи танзими давлатӣ, бояд имкониятҳои андозҳои ғайримустақим барои ҳавасмандгардонии рушди иқтисодӣ ва таъмини бучети мутавозин васеъ карда шаванд. Ин аз нав дида баромадани меъёрҳои андоз, оптимизатсияи заминаи андоз ва сода кардани идоракуни андозро талаб мекунад. Дар воқеъ андоз аз арзиши иловашуда (ААИ) ва аксизҳо намудҳои асосии андозҳои ғайримустақим мебошанд, ки қонунгузорӣ пешбинӣ кардааст. Гарчанде ки боҷҳои гумrukӣ на ҳамеша мустақиман ҳамчун андозҳои ғайримустақим тасниф карда мешаванд, низ ба ин категория дохил мешаванд (С.78).

Унвончӯ дар кори диссертационӣ масъалаҳои сарбории барзиёди андозро баррасӣ намуда се хосиятҳои манфиро чудо намудааст: а) қисме аз корхонаҳо даромад гирифта наметавонанд ва дар натиҷа, онҳо маҷбур мешаванд фаъолияти худро қатъ кунанд; б) ҳавфи зиёди саркашӣ аз пардоҳти андоз аз ҷониби корхонаҳо ва аз ин рӯ, баланд шудани сатҳи иқтисодӣ пинҳонӣ вучуд дорад; в) ҷузъи муҳимми сармояи саҳомии ширкат фоидай тақсимнашуда мебошад, ки бо афзоиши ҳаҷми пардоҳтҳои андози пардоҳтшуда хеле кам мешавад (С.88).

Баъдан дар кори диссертационӣ барои муайянсозии нақши андозҳои мустақим ва ғайримустақим муаллиф тағиیرёбии ҳиссаи андозҳои ғайримустақимро дар воридоти андозии бучети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳлил намудааст ва аз таҳлили гузаронидашудаи ӯ бармеояд, ки ҳиссаи андозҳои ғайримустақим дар воридоти андозии бучети давлатӣ дар ҳудуди 62,7 – 52,1% -ро ташкил медиҳад. Дар ин маврид, низоми андози

Чумхурии Тоҷикистонро ҳамчун низоми андози ғайримустақим шарҳ додан аз имкон дур нест (С.90).

Таъкид шудааст, ки андозҳои ғайримустақим афзалиятро, қабл аз ҳама, бо нақши худ дар пойгоҳи даромадии буҷет муайян намуда, чунин ҳосиятҳоро доро мебошанд:

- бо ҳосияти зуд интиқолшаванд тавсиф мешаванд;
- фарогири молҳои истеъмолӣ буда, пурра пардоҳт гаштани он эҳтимолияти баланд дорад;
- истеъмолот дар ҳамаи ҳудудҳо якранг аст, бинобар ин, андозҳои ғайримустақим шиддатнокии тақсимоти байниминтақавии даромадро бартараф менамояд (С.93).

Диссертант афзалияти андоз аз арзиши иловашударо баррасӣ намуда, қайд меқунад, ки дар соҳтори андозҳои ғайримустақим мавқеи асосиро андоз аз фурӯш ва аз арзиши иловашуда мебозад, ба ҳиссаи онҳо 79,1%-и тамоми даромади андозҳои ғайримустақим рост меояд. Дар солҳои 2012-2023 ҳачми даромади андоз аз фурӯш ва аз арзиши иловашуда аз 4557,7 млн сомонӣ то 10642,0 млн сомонӣ расидааст ва ё 2,3 маротиба афзудааст (С. 96).

Ҳамчунин зимни таҳқиқоти диссертационӣ муаллиф сарбории андози ғайримустақимро дар иқтисодиёти Тоҷикистон муайян намудааст. Таҳлили унвонҷӯ нишон медиҳад, ки давоми солҳои 2012-2023 ҳиссаи андозҳои ғайримустақим дар ММД 2 банди фоизи коҳиш ёфта, 10,3%-ро ташкил додааст. Ҳиссаи андози ғайримустақим дар арзиши умумии изофа бошад дар марҳилаи таҳлилий 2,8 банди фоизӣ коҳиш ёфтааст (С.99). Ин вазъияти муътадили рушди иқтисодиёти миллиро нишон медиҳад, яъне низоми андозии мамлакат то андозае ба ҳавасмандии субъектҳои иқтисодӣ равона гардида истодааст.

**«Роҳҳои мукаммалгардонӣ ва дурнамои рушди андозбандии ғайримустақим дар ҷумҳурии тоҷикистон»,** такмили механизми ситонидани андозҳои ғайримустақим, маъмурикунонии андозҳои ғайримустақим ва такмили он дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо истифодаи таҷрибаи ҷаҳонӣ асоснок гардида, дурнамои рушди андозбандии ғайримустақим дар шароити гузариш ба иқтисоди индустрӣ-инноватсионӣ муайян карда шудааст.

Механизми андоз аз маҷмӯи шаклҳо ва усулҳои идоракуни раванди андозбандӣ иборат мебошад, ки дар диссертатсия унвонҷӯ механизмҳои андозбандии ғайримустақимро таҳия ва пешниҳод намудааст (С.109 Расми 3.1.

). Ба андешаи мо механизми пешниҳодшуда, ташкили схемаҳои саркаширо аз пардоҳти андоз аз арзиши иловашуда ҳангоми воридоти мол мушкил месозад, ки афзоиши ҳаҷми воридот аз ин андозро шарҳ медиҳад.

Дар доираи таҳқиқоти диссертационӣ үнвонҷӯ навсозии механизми андозбандии ғайримустақимро зарур дониста се самтҳои онро муайян кардааст:

- 1) Баланд бардоштани самаранокии системаи андозбандии ғайримустақим тавассути васеъ кардани пойгоҳи он;
- 2) Кам кардани вақт ва саъии зарурӣ барои ба даст овардан ва баргардонидани пули нақд;
- 3) Чорӣ намудани нақшаҳои инфиродии андоз, ки бо мақомоти андоз мувоғиқа карда шудаанд (С.118).

Муаллиф масъалаи маъмурикунонии андозҳои ғайримустақимро баррасӣ намуда, баҳри бомуваффақият амалнамоии низоми андозӣ риояи чунин шартҳоро зарур донистааст:

- баҳри рушди фаъолияти тичоратӣ таъмини шароити мұтадил бо услуби паст кардани гаронии андоз;
- тартиби ба роҳ мондани андоз тавре, ки даромаднокии он бо афзоиши эҳтиёҷоти буҷет таъмин гардад;
- андоз бояд хосияти адолатона дошта бошад, зеро он таъминкунандай шароити мұтадили чомеа аст.

Андозҳои ғайримустақим функцияҳои танзимкунандаро ба иқтисодиёт доранд. Вобаста ба ин, дар диссертатсия ҷанбаҳои танзимкунандай он чудо шудааст:

1. Ҷанбаи иқтисодӣ. Ба он равона шудааст, ки давлат барои категорияҳои гуногуни пардохткунандагон метавонад баҳри анҷом додани як намуди фаъолият дар ҳудудҳои алоҳида шартҳои гуногуни андозситонӣ муайян кунад. Шартҳои мушаххаси андозбандӣ метавонад ба концентратсияи истеҳсолот ва сармоя мусоидат ва ё монеа гардад, дар давраҳои муайян фаъолияти иқтисодиро афзоиш диҳад ё боздорад. Андозҳо ба сатҳу соҳтори талабот таъсир расонида, метавонанд ба васеъшавии истеҳсолот дар баъзе соҳаҳо мусоидат намоянд ё онро суст кунанд. Одатан меъёрҳои андозро на танҳо аз рӯйи музди 125 меҳнат, балки аз рӯйи шаклҳои он муайян мекунанд. Аз андозҳо таносуби байни ҳароҷоти истеҳсолӣ ва нарҳи мол ва хизматрасонӣ вобастаанд. Дар маҷмуъ, ҳаминро бояд таъкид кард, ки дар бештар мамлакатҳои ҷаҳон андоз ҳамчун воситаи ҷалби сармоя баррасӣ мегардад.

2. Ҷанбаи демографӣ. Низоми андозӣ низ ҳамчун воситаи сиёсати демографии мамлакатҳо истифода мешавад. Яъне кишварҳо ҳавасмандӣ ва ё афзоиши аҳолиро бо имтиёзҳои андозӣ бозмедоранд.

3. Ҷанбаи иҷтимоӣ. Ин ба вазифаи тақсимнамоӣ асос меёбад, ки барои нигоҳ доштани мувозинати иҷтимоӣ бо роҳи тағйир додани таносуби байнӣ даромадҳои гурӯҳҳои алоҳидаи иҷтимоӣ ва то андозае аз байн бурдани тафриқаи нобаробарӣ равона гардидааст (С.125-126).

Аз ин лиҳоз бо чунин ақидаронии унвончӯ розӣ шудан мумкин аст, зеро вазифаи танзимкунандай низоми андозӣ бояд ба ҷолибияти сармоягузорӣ ва фаъолнокии соҳибкорӣ, ниҳоятан, таъмини рушди иқтисодию иҷтимоии кишвар равона бояд гарданд.

Маъмурикунонии андозҳои ғайримустақим яке аз роҳҳои таъмини самаранок ва шаффофияти низоми андозӣ мебошад, бо ин мақсад муаллифи диссертатсия принципҳои такмилдихандай маъмурикунонии андози ғайримустақимро пешниҳод ва асоснок намудааст (С128, расми 3.2.). Ба андешаи мо аз риояи принципҳои мазкур суръат гирифтани маъмурикунонии андоз метавонад ба самаранокии воридоти андози ғайримустақим таъсир расонад.

Сохтори идоракуни андоз муносибати мураккабест, ки риояи меъёрҳои маҳсусро тақозо менамояд. Дар ин маврид унвончӯ хусусиятҳои менечменти андоз, сохтори функционалии менечменти давлатии андозро муайян кардааст, ки ба оптимизатсияи ҷараёнҳои андоз бо роҳи қабули қарорҳои муассири идоракунӣ дар соҳаи даромадҳои андоз, ҳарочоти андоз ва истифодаи фоидай андоз мусоидат мекунанд (С.129-131).

Баъдан дар кори диссертатсионӣ дар асоси муодилаҳои регрессионӣ тамоюли ҳаҷми даромадҳо аз андозҳои ғайримустақим то соли 2030 дурнамогирӣ шудааст, ки ҳаҷми даромадҳо аз андозҳои ғайримустақим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2030 нисбат ба соли 2025 1,9 маротиб яъне аз 16,3 млрд. сомонӣ то 31,4 млрд. сомонӣ меафзояд. Вобаста аз ин гуфтан мумкин аст, ки нақши андозҳои ғайримустақим дар ташаккули даромадҳои буҷети давлатӣ басо мухим арзёбӣ мегарданд.

#### **Аҳамияти илмӣ ва амалии натиҷаҳои диссертатсия.**

Муқаррароти асосии илмӣ ва хуносаҳои назариявии кори диссертатсионии тақризшаванда метавонанд барои саитҳои такмили механизми ситонидани андозҳои ғайримустақим, маъмурикунонии андозҳои ғайримустақим ва такмили он дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мусоидат намояд. Ҳамчунин натиҷаҳои алоҳидаи методологии таҳқиқоти диссертатсионӣ дар

оянда ба инъикоси ҳаматарафаи назарияи андоз бо мақсади омӯзишу таҳлили андозбандии ғайримустақим ва таъсири он ба талаботи маҷмуй, инчунин ба суръати афзоиши иқтисодӣ дар шароитҳои рақобати солим мусоидат мекунад.

Аҳамияти амалии таҳқиқот аз он иборат аст, ки натиҷаҳои бадастовардашудаи илмӣ аз нигоҳи методӣ, имконияти муайянномоии дараҷаи таъсири андозҳои ғайримустақим ба ҳаҷми талаботи маҷмуй ва суръати афзоиши иқтисодӣ дар шароити рақобати солим дар сатҳи микро – мезо ва макроиқтисод баҳо дода шавад. Ҳулосаву тавсияҳои методӣ метавонанд аз ҷониби Кумитаи андози назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар мақомоти ваколатдори давлатӣ ҳангоми таҳияи ҳучҷатҳои меъёрию ҳукукии марбут ба идоракуни андоз ва андозбандӣ истифода шаванд.

### **Эродҳо ва ҳолатҳои баҳсталаби диссертатсия**

1. Боби якум Асосҳои назариявӣ – методологии андозбандии ғайримустақим ном дорад, вале назарияи муосири андозбандӣ аз таҳқиқот берун мондааст.

2. Дар зербоби 1.3. хуб мешуд, таҷрибаи низоми андозбандии ғайримустақими мамлакатҳои осиёи Марказӣ Узбекистон, Қазоқистон мавриди омӯзиш қарор гирифта, имкони тадбиқи он муайян мегардид.

Дар зербоби 2.1. хуб мешуд, унвонҷӯ ҳолати муосири андозбандии ғайримустақимро дар шароити иқтисодиёти гузариш арзёбӣ мекард.

3. Зербоби 2.2. бештар аҳамияти назариявӣ дорад, дар ин маврид муаллиф агар ҳусусиятҳои андозбандии ғайримустақим ва нақши онро дар танзими иқтисодиёт бо нишондиҳандаҳои амиқ арзёбӣ менамуд, кори диссертационӣ сифати нави илмиро касб мекард

4. Муаллифро мебоист, ки дар диссертатсия самтҳои афзалиятноки маъмурикционии андозбандии ғайримустақим ва механизмҳои тадбиқи онро дар сурати гузариш ба рақамикционӣ асоснок менамуд.

5. Дар форварди боби якум муаллиф ҳулосабарории илмӣ намудааст, аммо он хеле маҳдуд аст.

Камбузидҳо ва эродҳои гирифташуда сифати илмии кори диссертациониро коста намегардонанд ва ҳусусияти тавсиявӣ доранд.

### **Мувофиқати диссертатсия ба тартиби додани дараҷаҳои илмӣ.**

Кори диссертационии тақризшаванда таҳқиқоти илмии мустақилона ва анҷомёфта буда, натиҷаҳои илмии ба дастовардашудаи он ба ҳалли муаммоҳои андозбандии ғайримустақим дар танзими андозии иқтисодиёти миллӣ мусоидат менамояд. Бояд қайд кард, ки диссертатсия сохтори мантиқан мукаммал дошта, натиҷаҳои бадастовардашудаи муаллиф арзиши илмӣ


доранд, ва ба асосҳои назариявию амалии мукаммалгардонии андозбандии гайримустақим дар шароити гузариш ба иқтисоди индустрiali – инноватсионӣ таҳқим мебахшад.

**Нашри натиҷаҳои диссертатсия дар маҷаллаҳои тақризшавандай илмӣ.** Аз рӯи мавзӯи кори диссертационӣ 12 мақолаҳои (дар ҳачми 6,1 ч.ч.), аз ҷумла 5 мақола дар нашрияҳои тақризшавандай КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба чоп тавсия шудааст.

**Хулосаи умумӣ доир ба диссертатсия.** Умуман диссертатсия дар мавзӯи «Нақши андозбандии гайримустақим дар танзими андозии иқтисодиёти миллӣ (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон)» барои дарёғти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси: 08.00.07 – Молия, муомилоти пулӣ ва қарз» ба «Талаботи тартиби додани дараҷаҳои илмӣ», ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон №267 аз 30 июни соли 2021 тасдиқ шудааст, мувофиқат мекунад. Диссертатсия кори илмии анҷомёфтā ҳисобида шуда, дорои ҳалли масъалаи аҳаммияти соҳавидошта ба шумор рафта, муаллифи он Солиев Нодирҷон Амрохонович сазовори дарёғти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси 08.00.07 –Молия, муомилоти пулӣ ва қарз мебошад.

**Муқарризи расмӣ:**

**доктори илмҳои иқтисодӣ,  
профессори кафедраи молия ва суғуртаи  
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон**



Улуғҳочаева Х.Р.

**Имзои Улуғҳочаева Х.Р. – ро тасдиқ менамоям.**

**Сардори раёсати кадрҳо ва корҳои  
маҳсуси Донишгоҳи миллии Тоҷикистон**



Тавқиев Э.Ш.

Суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон,  
Ш. Душанбе, 734025 Ҳиёбони Рӯдакӣ 17,  
Тел: 919632776